

Номгӯи
идҳои байналмилалӣ, ки аз ҷониби
Созмони Милали Муттаҳид муқаррар карда шудаанд
(ба ҳолати 1 марти соли 2022)

- Соли нав-1 январ;
- Рӯзи ҷаҳонии алифбои Брайл-4 январ;
- Рӯзи байналмилалии маориф-24 январ;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуди Ҳолокост-27 январ;
- Рӯзи ҷаҳонии ботлоқзор-2 феврал;
- Рӯзи байналмилалии бародарии инсонҳо-4 феврал;
- Рӯзи ҷаҳонии лубиёгӣ -10 феврал;
- Рӯзи байналмилалии занон ва духтарон дар соҳаи илм-11 феврал;
- Рӯзи ҷаҳонии радио-13 феврал;
- Рӯзи умумичаҳонии адолати иҷтимоӣ-20 феврал;
- Рӯзи байналмилалии забони модарӣ-21 феврал;
- Рӯзи нест намудани табъиз-1 март;
- Рӯзи ҷаҳонии ҳайвоноти ваҳшӣ-3 март;
- Рӯзи байналмилалии занон-8 март;
- Рӯзи байналмилалии занони судя-10 март;
- Рӯзи забони фаронсавӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-20 март;
- Рӯзи байналмилалии хушбахтӣ-21 март;
- Рӯзи байналмилалии барҳам додани табъизи наҷодӣ-21 март;
- Рӯзи ҷаҳонии шеър-21 март;
- Рӯзи байналмилалии Наврӯз-21 март;
- Рӯзи ҷаҳонии синдроми Даун-21 март;
- Рӯзи байналмилалии чангал-21 март;
- Рӯзи ҷаҳонии об-22 март;
- Рӯзи ҷаҳонии метеорологӣ-23 март;
- Рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории сил-24 март;
- Рӯзи байналмилалии ҳуқуқ ба ҳақиқат дар бораи нақзи дағалонаи ҳуқуқи инсон ва шаъну шарафи қурбониён-24 март;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни ғуломӣ ва тиҷорати ғуломони трансатлантикӣ-25 март;
- Рӯзи байналмилалии ҳамраъӣ бо кормандони боздоштшуда ва гумшуда-25 март;
- Рӯзи ҷаҳонии огоҳии аутизм-2 апрел;
- Рӯзи байналмилалии огоҳӣ аз минаҳо ва кӯмак дар амалиёти зидди минаҳо-4 апрел;
- Рӯзи байналмилалии вичдон-5 апрел;
- Рӯзи байналмилалии варзиш барои рушд ва сулҳ-6 апрел;
- Рӯзи байнулмилалии ёдбуди генотсиди Тутси дар Руанда дар соли 1994-7 апрел;
- Рӯзи ҷаҳонии саломатӣ-7 апрел;
- Рӯзи байналмилалии парвози инсон ба кайҳон-12 апрел;

- Рӯзи ҷаҳонии бемории Чагас-14 апрел;
- Рӯзи забони хитой дар Созмони Милали Муттаҳид-20 апрел;
- Рӯзи ҷаҳонии эҷодкорӣ ва инноватсия-21 апрел;
- Рӯзи байналмилалии замин-22 апрел;
- Рӯзи байналмилалии бонувон дар ТИК-23 апрел;
- Рӯзи ҷаҳонии китоб ва ҳуқуқи муаллиф-23 апрел;
- Рӯзи забони англисӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-23 апрел;
- Рӯзи забони испанӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-23 апрел;
- Рӯзи байналмилалии бисёрҷониба ва дипломатия барои сулҳ-24
апрел;
- Рӯзи ҷаҳонии вараҷа-25 апрел;
- Рӯзи байналмилалии вакилон-25 апрел;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуди фалокати Чернобил-26 апрел;
- Рӯзи байналмилалии моликияти зеҳнӣ-26 апрел;
- Рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи меҳнат-28 апрел;
- Рӯзи байналмилалии ҷаз-30 апрел;
- Рӯзи ҷаҳонии тунец-2 май;
- Рӯзи ҷаҳонии озодии матбуот-3 май;
- Рӯзҳои хотира ва оштии бахшида ба қурбониёни Ҷанги Дуюми Ҷаҳон-
8 май;
- Рӯзи байналмилалии «Арган»-9 май;
- Рӯзи байналмилалии нур-16 май;
- Рӯзи Весак-16 май;
- Рӯзи байналхалқии хамзистии осоишта-16 май;
- Рӯзи ҷаҳонии телекоммуникатсия ва иттилоот-17 май;
- Рӯзи ҷаҳонии занбӯри асал-20 май;
- Рӯзи ҷаҳонии гуногунии фарҳангӣ барои муколама ва рушд-21 май;
- Рӯзи байналмилалии чой-21 май;
- Рӯзи байналмилалии гуногунии биологӣ-22 май;
- Рӯзи байналмилалии посдорони сулҳи Созмони Милали Муттаҳид-
29 май;
- Рӯзи ҷаҳонии бидуни тамоку-31 май;
- Рӯзи байналмилалии ҳифзи қудакон-1 июн;
- Рӯзи ҷаҳонии волидон-1 июн;
- Рӯзи ҷаҳонии велосипед-3 июн;
- Рӯзи байналмилалии қудакони бегуноҳ-қурбониёни таҷовуз-4 июн;
- Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист-5 июн;
- Рӯзи байналмилалии мубориза бо моҳидорӣ ғайриқонунӣ,
гузоришнашуда ва танзимнашаванда-5 июн;
- Рӯзи забони русӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-6 июн;
- Рӯзи ҷаҳонии амнияти озуқаворӣ-6 июн;
- Рӯзи ҷаҳонии уқёнусҳо-8 июн;
- Рӯзи ҷаҳонии мубориза бо меҳнати қудакон-12 июн;
- Рӯзи байналмилалии паҳн кардани маълумот дар бораи «Албинизм»-
13 июн;

- Рӯзи умумичаҳони донорҳои хун-14 июн;
- Рӯзи ҷаҳони паҳн намудани маълумот дар бораи сӯистифода аз пиронсолон-15 июн;
- Рӯзи байналмилалии интиқоли маблағҳои оилавӣ-16 июн;
- Рӯзи ҷаҳони мубориза бо хушксолӣ-17 июн;
- Рӯзи байналмилалии мубориза бо зӯроварии ҷинсӣ дар муноқиша-19 июн;
- Рӯзи ҷаҳони гурезагон-20 июн;
- Рӯзи байналмилалия офтоб-21 июн;
- Рӯзи байналмилалии йога-21 июн;
- Рӯзи хизмати давлатӣ дар Созмони Милали Мутаҳид-23 июн;
- Рӯзи байналмилалии занони мучаррад-23 июн;
- Рӯзи байналмилалии оила-23 июн;
- Рӯзи баҳрнавардон-25 июн;
- Рӯзи байналмилалии мубориза бо нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии он-26 июн;
- Рӯзи байналмилалии дастгирии қурбониёни шиканча-26 июн;
- Рӯзи байналмилалии тропикӣ-29 июн;
- Рӯзи байналмилалии астероидҳо-30 июн;
- Рӯзи байналмилалии парламентаризм-30 июн;
- Рӯзи байналмилалии кооперативҳо-3 июл;
- Рӯзи ҷаҳони аҳолӣ-11 июл;
- Рӯзи ҷаҳони малакаҳои ҷавонон-15 июл;
- Рӯзи байналмилалии Нелсон Мандела-18 июл;
- Рӯзи ҷаҳони шоҳмот-20 июл;
- Рӯзи ҷаҳони пешгирии хасташавӣ-25 июл;
- Рӯзи ҷаҳони гепатит-28 июл;
- Рӯзи байналмилалии дӯстӣ-30 июл;
- Рӯзи ҷаҳони мубориза бо хариду фурӯши одамон-30 июл;
- Рӯзи байналмилалии мардуми бумӣ-9 август;
- Рӯзи байналмилалии ҷавонон-12 август;
- Рӯзи ҷаҳони кӯмаки башардӯстона-19 август;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуд ва ёди қурбониёни терроризм-21 август;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни амалҳои зӯроварӣ дар асоси дин ё эътиқоди динӣ-22 август;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуди савдои ғулом ва барҳам додани он-23 август;
- Рӯзи байналмилалии зидди озмоишҳои ядрӣ-29 август;
- Рӯзи байналмилалии қурбониёни бедарак-30 август;
- Рӯзи байналмилалии хайрия-5 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии саводноқӣ-8 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии ҳифзи маориф-9 сентябр;
- Рӯзи ҳамкориҳои Созмони Милали Муттаҳид ва Ҷануб-12 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии демократия-15 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии ҳифзи қабати озон-16 сентябр;
- Рӯзи ҷаҳони бехатарии беморон-17 сентябр;

- Рӯзи байналмилалии музди меҳнатӣ баробар-18 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии сулҳ-21 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии забонҳои имову ишора-23 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии нест кардани силоҳи ядрой-26 сентябр;
- Рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ-27 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии дастрасии умумӣ ба иттилоот-28 сентябр;
- Рӯзи ҷаҳонии баҳр-30 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии тарҷума-30 сентябр;
- Рӯзи байналмилалии пиронсолон-1 октябр;
- Рӯзи байналмилалии зӯроварӣ-2 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии омӯзгорон-5 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии Хабитат-5 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии почта-9 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии паррандагони муҳоҷир-10 октябр;
- Рӯзи байналмилалии духтарон-11 октябр;
- Рӯзи байналмилалии коҳиши хатари офатҳои табиӣ-13 октябр;
- Рӯзи байналмилалии занони деҳотӣ-15 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии ғизо-16 октябр;
- Рӯзи байналмилалии аз байн бурдани камбизоатӣ-17 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии омор-20 октябр;
- Рӯзи Созмони Милали Муттаҳид-24 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии маълумот оид ба рушд-24 октябр;
- Ҳафтаи ҷаҳонии саводнокии ВАО ва иттилоот-28 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии мероси аудиовизуалӣ-27 октябр;
- Рӯзи ҷаҳонии шаҳрҳо-31 октябр;
- Рӯзи байналмилалии хотима додан ба бечазой барои ҷиноятҳои зидди хабарнигорон-2 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии огоҳии цунами-5 ноябр;
- Рӯзи байналмилалии пешгирии истисмори муҳити зист дар ҷанг ва даргириҳои мусаллаҳона-6 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии илм барои сулҳ ва рушд-10 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии диабет қанд-14 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии ёдбуди қурбониёни ҳаракати нақлиёт-15 ноябр;
- Рӯзи байналмилалии таҳаммулпазирӣ-16 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии ҳочатхона-19 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии фалсафа-19 ноябр;
- Рӯзи индустрикунонии Африқо-20 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии кӯдакон-20 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии телевизион-21 ноябр;
- Рӯзи байналмилалии барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон-25 ноябр;
- Рӯзи байналмилалии якдилӣ бо мардуми Фаластин-29 ноябр;
- Рӯзи ёдбуд барои ҳама қурбониёни истифодаи силоҳи кимиёвӣ-30 ноябр;
- Рӯзи ҷаҳонии мубориза бо СПИД-1 декабр;
- Рӯзи байналмилалии барҳам додани ғуломӣ-2 декабр;
- Рӯзи байналмилалии маъҷубон-3 декабр;
- Рӯзи байналмилалии бонкӣ-4 декабр;

- Рӯзи ҷаҳонии хок-5 декабр;
- Рӯзи байналмилалии волонтерон баҳри рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-5 декабр;
- Рӯзи байналмилалии авиатсияи граждани-7 декабр;
- Рӯзи байналмилалии ёдбуд, шаъну шараф ва пешгирии қурбониёни ҷинойати наслкушӣ-9 декабр;
- Рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия-9 декабр;
- Рӯзи ҳуқуқи инсон-10 декабр;
- Рӯзи байналмилалии кӯҳистон-11 декабр;
- Рӯзи байналмилалии бетарафӣ-12 декабр;
- Рӯзи байналмилалии фарогирии умумичаҳонии тандурустӣ-12 декабр;
- Рӯзи байналмилалии муҳочирон-18 декабр;
- Рӯзи забони арабӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-18 декабр;
- Рӯзи байналмилалии ҳамбастагии башар-20 декабр;
- Рӯзи байналмилалии омодагӣ ба эпидемия-27 декабр

Агентии хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон